

Роҳҳои шаръӣ барои исботи даромадани моҳи рамазон

[Тоҷикӣ – Tajiki – طاجيکيّه]

Муҳаммад ибни Солиҳ Ал-Усаймин

Таҳияи: Дорул Ислом \ Тоҷикӣ

2014 - 1435

IslamHouse.com

الاعتماد على الرؤية المعتادة

«باللغة الطاجيكية»

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

إعداد: دار الإسلام / طاجيكي

2014 - 1435

IslamHouse.com

Роҳҳои шаръӣ барои исботи даромадани моҳи рамазон.

С: Роҳҳои шаръӣ барои исботи моҳи рамазон кадом аст? Оё метавон барои исботи саршави ё тамомшавии моҳи рамазон ба ҳисобҳои расадхонаи ситорашиносон эътимод кард? Оё барои мусулмон ҷоиз аст, ки барои дидани моҳ аз телескоп истифода барад?

Ҷ: Роҳҳои шаръӣ барои фаҳмидани дохилшавии моҳи рамазон ин аст, ки мардум ба тарафе ки моҳ аз он тараф тулуъ мекунад, нигоҳ карда онро пайдо намоянд. Беҳтар он аст, ки шахсони мавриди эътимод ва тезбин ин корро анҷом диҳанд, ки агар муваффақ ба дидани моҳ шуданд мувофиқи дидагии онон воҷиб гардад, ки агар моҳи рамазон бошад, рӯза бар онон воҷиб шавад ва агар моҳи шавол бошад, хурдани рӯза (ид) бар онон воҷиб шавад.

Агар дидани моҳ бо ин тариқа нашуд, набояд ба ҳисоби расадхона эътимод кард, магар дар ҳолате ки ба воситаи он моҳ дида шавад.

Дар воқеъ дидани моҳи рамазон ба воситаи ин дастгоҳ (телескоп) бо далили умуми гуфтаи Паёмбар (с) муътабар аст, ки мефармояд:

[إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَنْطَرُوا] (البخاري كتاب الصيام ١٩٠٠،

ومسلم في الصيام ١٠٨٠/٨)

“Бо дидани моҳ рӯза бигиред, Ва бо дидани он рӯзаро бихуред” (Бухори китоби сиём 1900, Муслим, сиём 8/1080)

Фақат бар ҳисоботи бидуни дидани моҳ эътимод набояд кард. Аммо истифода аз дурбинҳои наздиккунанда дар дидани моҳ ишколе надорад.

Ногуфта намонад, ки истифода аз дурбинҳои наздиккунанда дар дидани моҳ, танҳо ҷоиз аст на вочиб. Зеро ончики аз зоҳири ҳадисҳо фаҳмида мешавад, ин аст, ки мусулмонон бар дидани одии моҳ эътимод кунанд, на бар чизи дигаре. Аммо агар аз он истифода карданд ва шахси боэътимод аз ин роҳ моҳро дид, ишколе надорад. Ва мардум низ аз қадимул-айём аз ин равиш истифода мебуданд. Ва дар шаби сиюми (30) шаббон ё сиюми рамазон дар

чои баланде истода бо ин дурбинҳо мохро нигоҳ мекарданд.

Ба ҳар ҳол ҳарвақт ки дидани моҳ бо ҳар василае собит шуд амал ба муқтазои он вочиб мегардад, Чунки ҳадиси Паёмбар (с) дар ин бора ом аст, “Бо дидани моҳ рӯза бигиред, Ва бо дидани он рӯзаро бихуред”.

Фатвои шайх Муҳамад ибни Усаймин, китоби Даъват 2/150-151.

Гирифташуда аз китоби "Фатвоҳои олимони ҳарамайн с. 1215" Нуҳаи форсии сомонаи дорулислом